

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 25.11.2020 №187

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1716/1-837	Маркази миллии тести назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1717/1-844	Академияи ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1718/1-845	Суди конститутсионии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Сару либоси махсус, пойафзол, аломати роҳ, молҳои конселяри, барки ва хочаги	Номгуй	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1719/1-846	Кумитаи хифзи муҳити зисти назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизоти техники	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1720/1-847	Хадамоти гумруки назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Камераҳои назорати дар мачмуъ ва кайдкунаки тасвирии 8 канала	Номгуй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1721/1-848	Институти физикаю техникаи ба номи С. У. Умаров	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси махсуси кори, молҳои барки ва гулу дарахтои ороиши	Номгуй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1722/1-849	МД «Осорхонаи миллии Тоҷикистон»-и назди ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои техники ва мебел	Номгуй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1723/2-489	МД «Осоишгоҳи ҷумҳуриявӣ кудакони «Каратог»	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока, масолеҳи сохтмони, ашеи ошхона, молҳои барки, варзиши ва хочаги	Номгуй	111	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1724/2-490	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	196	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1725/2-491	МД «Нигоҳдорию боғу гулгашто, майдончаҳои варзиши ва бозии кудакон»-и МИҲД н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Тухмии гулҳо	Номгуй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1726/2-492	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1727/9-307	Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи ЧТ	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи доруворию ва тибби	Номгуй	160	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1728/9-308	Маркази саломатии шаҳрии ш. Хисор	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Тачхизоти тибби	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1729/9-309	Беморхонаи марказии ш. Хисор	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи доруворию	Номгуй	97	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1730/9-310	Маркази ҷумҳуриявии илмии дилу рағҳо	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори ва тибби	Номгуй	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
------------	--------------------------------------	--------------	------------------	--------------------------	--------	----	---

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

